



АНГУР

Таҳлили ангур ҳамчун маҳсулоти содиротӣ

Номи илмӣ
Бузургтарин
истеҳсолкунанда

Vitis labrusca



Хитой

Бузургтарин содиротчӣ



Чили

Бузургтарин воридотчӣ



ИМА



Мундариҷа

№	Номугуй	Саҳ.
I	Маълумоти умумӣ.....	2
I.1	Хусусиятҳои афзоиш ва ҳосилдиҳӣ	2
I.2	Мавсими пухтарасии ангур дар ноҳияҳои вилояти Хатлон.....	3
I.3	Мавсими чамъоварии ҳосили ангур дар кишварҳои ҷаҳон.....	3
I.4	Навъҳои бештар паҳнгардидаи ангур	3
II	Назари оморӣ.....	5
II.1	Ҳосили умумии ангур дар вилояти Хатлон.....	5
II.2	Истеҳсоли ангур дар ҷаҳон.....	5
II.3	Содироти ангур.....	6
II.4	Воридоти ангур.....	7
II.5	Нархи ангур дар бозорҳои Тоҷикистон.....	7
III	Раванди тайёр намудани ангур барои содирот.....	7
III.1	Муайян кардани вақти пухта расидани ангур.....	7
III.2	Чамъоварии ҳосил.....	8
III.3	Нигоҳдории ҳосил.....	8
III.4	Бастабандӣ	9
III.5	Нишонагӯзорӣ	10
IV	Талабот барои интиқоли мева	11
IV.1	Интиқоли ангур	11
IV.2	Усулҳои интиқоли ангур	11
V	Воридот ва барасмиятдарории гумрукии ангур	12
V.1	Барасмиятдарории гумрукии ангур	12
V.2	Марҳалаҳои барасмиятдарории гумрукии ангур.....	12

Маълумоти умумӣ

Ангур – ин як намуди меваи қадимии мардуми тоҷик мешавад ва ба оилаи ангуриҳо дохил мешавад. Дар ҷаҳон зиёда аз 75 намуди ангур маълум аст. Дар Тоҷикистон заминҳое ки боғи ангур (токзор) шуааст зиёда аз 29 ҳазор гектар заминро ташкил менамояд ва ба ҳисоби миёна аз онҳо 0,5 млн. тонн ҳосил дар як сол руёнида мешавад. Ангур меваи ширин буда дар таркибаш 0,5-1,4% кислотаи органикӣ, 65-85% об, моддаҳои нитрогендор, намакҳои маъданӣ (калий, калсий, магний, фосфор, оҳан, манган), витаминҳои А1, В1, Д, ва Р-ро дошта, андозаи қанднокӣ то 25%-ро ташкил менамояд (ба ҳисоби миёна 12%).

Аз руи мӯҳлати пухтани ангурро ба навъҳои пешпазак, миёнапазак ва дерпазак ҷудо мекунанд. Илова бар ин, ангурро вобаста ба аҳамият шартан ба навъҳои хӯрданбоб (барои тару тоза истеъмол намудан), шаробӣ (барои истеҳсоли май, шампон, коняк ва ғайра), техникӣ (барои истеҳсоли афшура, нӯшокӣ, ангуроб, мураббо ва ғайра), мавизбоб, пайвандӣ, ороишӣ ва ғайра ҷудо менамоянд.

Хусусиятҳои афзоиш ва ҳосилдиҳӣ

Ба кишварзонӣ тоҷик зиёда аз 50 намуди ангур маълум аст ва аз ҳама намуди ангури хуб аз нуқтаи назари даромаднокӣ имрузҳо чунин номгуйҳоянд: Чилликӣ (Ҳусайнӣ), Кишмиҷ, Тойфӣ, Зарифӣ, Регарӣ, ва ҷашмони Букқа (гузал-қора).


Гарчанде дар Тоҷикистон дар як сол зиёда аз ним миллион тонна ангур ҳосил гирифта шавад, ҳам ин ҳаҷми зиёд нест ва ҳаммаи он бомувафакият фурухта мешавад. Ба ҳисоби миёна сари ҳар як шаҳрванди кишвар 50-60 кг ангури истеҳсолшаванда рост меояд. Нисфи маҳсулоти истеҳсолшаванда ба хориҷа ба кишварҳои асосан Руссия, Хитой, Қазоқистон, Афғонистон ва Покистон барои фуруш равона карда мешавад. Қариб 3%-и маҳсулот ба сифати меваи хушк (мавиз) омода карда мешавад.

Ҳосили ангурро вобаста аз майдони ғизоии ҳар як буттаи ток ҳисоб мекунанд. Майдони ғизоӣ барои як ток ба ҳисоби миёна 2,5 – 4 м ҳисоб карда мешавад. Дар ин ҳолат навҳои камҳосил аз як буттаи ток то 5 кг, навъҳои миёна 8-10 кг ва навъҳои серҳосил зиёда аз 12 кг мева медиҳанд. Табиист, ки ба ин гуна ҳосил ҳангоми истифодаи дурусти агротехника ва буриши дурусти токзор ноил шудан мумкин аст, чунки ҳосил бештар аз тарзи қайҷӣ қардан вобаста аст, на аз буттаи ток. Ҳосилнокии як буттаи токро то 30 кг бардоштан мумкин аст, вале дар ин сурат бояд майдони ғизодиҳиро зиёд намуд.

Ангурро асосан бо қаламча зиёд мекунанд. Инчунин усули зери хок намудани қисмати навдаро, барои зиёд намудани навъҳои ангур, истифода мекунанд. Токзори мавҷударо тавассути пайвандкунӣ ба навъҳои серҳосил иваз қардан имкон дорад. Меваи ангурро ба таври тару тоза ё хушк (мавиз) истеъмол мекунанд.

Ҳосилнокии ангур вобаста ба кишвари истеҳсолкунанда, навъи парваришшаванда ва технологияи парвариш фарқ мекунад.

Ҳосилнокии ангур дар кишварҳои ҷаҳон, с/га



Мавсими пухтарасии ангур дар ноҳияҳои вилояти Хатлон

Аз ҳама ангури пешпаз моҳи май дар ноҳияҳои Вилояти Хатлон руёнида мешавад, ки Ҳисори пешпаз ва ё Зарифӣ ном доранд. Агури Ҳисори пешпаз аз ҷониби олимони тоҷик дар асри нуздаҳ, ихтиро карда шудааст ва он бо нархи баланд (**1 то 2 доллар ҳар як килош**) дар бозор фурухта мешавад, гарчанде ки таъму лаззати баланд надорад.




Дар Тоҷикистон давраи асосии чидани ҳосили ангурҳо моҳи август ба шумор меравад ва маҳз дар ин замон таъми ангурҳо ширинтарин, хушбуйтарину бомазатарин мешавад. Ин давраи пухтарасии ангурҳои навъҳои: Хусайнӣ, Чашмони буққа, Кишмиҷ ва хусусан Чавз (аз ҳама ширинтарин) ва ғайраҳо мебошанд. Каме дертар мавсими пӯхтарасии ангури Тоифӣ фаро мерасад.








Мавсими чамъоварии ҳосили ангур дар кишварҳои ҷаҳон

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Руссия												
Африкаи Ҷанубӣ												
Чили												
Италия												
Аргентина												
Испания												
Египет												
Узбекистон												
Молдавия												

Навъҳои бештар паҳнгардидаи ангур

Дар Тоҷикистон 236 навъ, аз ҷумла 193 навъи маҳаллии ангур парвариш карда мешавад, ки аз ҳамдигар бо хосиятҳои ботаникию биологӣ фарқ мекунад.

Давраи пӯхтарасӣ	Навъ	Расм	Хусусиятҳои хоси навъ
Баҳорӣ тешпазак	<i>Зарифӣ</i>		Дар моҳи июн ба пухтан оғоз менамояд ва аз чихати тамъ, симо, ҳосилнокӣ ва пуртоқатӣ дар роҳ нисбатан бештар аст. Дар бозор санаҳои 10-15-уми июн пайдо шуда бо нархи тақрибан 1\$ фурухта мешавад. Баъзан вақт ба хорич ва хусусан ба Руссияву Хитой онро бо назардошти зудвайроншавиаш, тавасути ҳавопаймо содир менамоянд.
Миёнадерпаз	<i>Тоифӣ</i>		Дар ҳаҷми зиёд ба хорича бо нархи 0,1 до 0,5\$ равон карда мешавад. Navъи устувор ба касалиҳо, қобилияти хуби интиқол, рақобати бозорӣ ва ниғаҳдорӣ мебошад. Донааш байзашакл ё цилиндрий буда, пусти ғафс ва таъми ширин дорад. Дар дохили хона зимистон дар ҳарорати аз - 1 то +15°C то 5-моҳ нигоҳ доштан мумкин аст. Давраи ҳосилгундорӣ аз сентябр то декабр.
Миёнапазак	<i>Мерседес</i>		Хушааш калон то 3 кг вазни ҳар як хуша. Меваҳои кабудӣ сиёҳи торик ва қариб сиёҳ, туршияш паст, дилааш обдор, таъми ширин дорад. Navъи бе тухм. Охири август ва аввали сентябр чамъоварӣ карда мешавад.


Миёнапазак	<i>Хусейнии Сиёҳ</i>		Донаҳояш калон, байзашакл, сиёҳ-кабуд. Пўсташ мустаҳкам аст. Дилааш боллазату шахдбор аст. Ҳосилнокӣ 60 - 70 с / га. Таъми ширин дорад, дар таркиби он 23% глюкоза мавҷуд аст. Вазни як хуша 400-500 гр. Онро ангури рақами 1 ҳисоб мекунанд. Маҳсулоти тезвайроншаванда.
Миёнапазак	<i>Хусейнии Сафед</i>		Бо сабаби шакли дарози донаи мева бо номи "Ангуштони хонумҳо" маъруф аст. Навъи қадимтарин. Болазат бо пўсти нозук, фоизи фруктоза ва глюкоза -23-25% , обдор. Ҳосилнокӣ 35 – 50 т/га.
Миёнапазак	<i>Президент</i>		Ранги сурх ва шакли дарозрӯя дорад. Ба шароити обу ҳавои Тоҷикистон хеле тобовар аст. Маззааш ширин, вале қанднокӣ паст (18-20% сахароза). Мӯҳлати нигоҳдорӣ шаш моҳ аст. Вазни хуша аз 0,5 то 3 кг.
Миёнапазак	<i>Кардинал</i>		Тобиши сурхранг дорад, донааш калон ва мудаваар аст. Ба монанди Президент, маззаи ширин дорад. Ҳосилнокиаш хуб, ба сармо тобовар ва имконияти хуби интиқоли дорад. Барои содирот хело мувофиқ аст. Вазни хуша то 3 кг.
Миёнадерпаз	<i>Ғалаба (Победа, Мерседес, Чаши буққа)</i>		Дар ҳар як донак аломати ба худ хос - шакли ситораи секунҷа дорад, ки ба нишони мошини машҳури олам - "Мерседес" монанд аст. Рангаш сиёҳ ва маззааш ширин аст (20% шакар). Тезвайроншаванда, охири сентябр ё аввали октябр чамъоварӣ карда мешаванд. Аз ин ангур мавиз омода мекунанд.
Миёнапазак	<i>Шоҳона</i>		Ба навъҳои маҳаллӣ тааллуқ дорад. Рангаш сурх, қанднокиаш паст. Он то 3-4 моҳ давом мекунанд. Вазни як хушаи ангур ба 5-6 кило мерасад. Аз рӯи таъми аълои худ ба навъҳои Президент ва Кардинал баробар карда шудааст.
Миёнапазак	<i>Кишмиш сафед ва сиёҳ</i>		Ин навъи ангур асосан дар шимол парвариш карда мешавад. Хеле ширин, вале ҳосилнокӣ нисбатан паст, вале барои мавиз қардан хело ҳам мувофиқ аст. Ангури Кишмиш маъруфттарин ангури бетӯҳми ҷаҳон аст. Дар кишварҳои мухталиф, он бо номҳои гуногун парвариш карда мешавад: дар Туркия - султон, дар ИМА - тухми томпсон. Навъ дар Осиёи Марказӣ, Қазқоз, Юнон, Булғористон, Чили, Африқои Ҷанубӣ, Чин ва Австралия паҳн шудааст. Байзашакл, бо пўсти ғафс пўшонида шудаанд ва маззаашон ширин аст.

Назари оморӣ

Ҳосили умумии ангур дар вилояти Хатлон

2018	2019
104536	106 025

Истеҳсоли ангур дар дар ноҳияҳои вилояти Хатлон дар солҳои 2018 ва 2020




Истеҳсоли ангур дар ҷаҳон

Солона дар ҷаҳон зиёда аз 77 518 398 тонн ангур истеҳсол мегардад.

- Истеҳсолкунандаи бузаргтарини ангур дар ҷаҳон бо истеҳсоли солонаи 14 842 680 тонн дар сол кишвари Чин мебошад.
- Италия бо истеҳсоли солонаи 8 201 914 тонн ангур ҷойи дуюмро ишғол менамояд.

Истеҳсоли ангур дар ҷаҳон, ҳазор т



Истеъмолоти ангур дар кишварҳои ҷаҳон


Номи кишвар	Истеъмолоти ангур кг/нафар
Сурия, Урдун	>40
Булғория, Юнон, Туркия, мамолики Шарқи Наздик ва Осиё Марказӣ	15 - 30
Италия, Испания, Португалия, Аргентина, Руминия, Венгрия, Франсия	4 - 10

Содироти ангур

Тоҷикистон ба 15 кишвари дунё ангур содирот менамояд. Инҳо кишварҳои Осиё, Шарқи Наздик ва Аврупо мебошанд. Ба ҳисоби миёна ҳамасола аз кишвар то 30000 тонна ангури навъҳои барои истифода дар намуди тару тоза содирот мегардад.

Навъи якуми ангур ба кишварҳои Қазоқистон, Руссия ва Қирғизистон содирот мегардад. Ангурҳои аз ҷама арзон ба бозорҳои Афғонистон ва Покистон содирот мегардад. Мавсими содироти ангур аз Тоҷикистон аз моҳҳои июн то моҳи ноябр давом мекунад.

Содироти ангур, ҳазор тонна



Содироти ангур, млн. доллар




Воридоти ангур



Нархи ангур дар бозорҳои Тоҷикистон

Нархи ангур вобаста аз навъи парваришшаванда, мавсим, бозори фӯруш дар бозор фарқ мекунад.

Нархи ангур дар Тоҷикистон ба ҳисоби миёна, сомони/кг



Раванди тайёр намудани ангур барои содирот

Муайян кардани вақти пухта расидани ангур

Парвариши ангур танҳо нисфи вазифаи тоқпарвар аст. Ҳосилро дар вақташ чамъоварӣ кардан хеле муҳим аст, то ки он хуб нигоҳ дошта шавад ва ашёи хоми босифат барои тайёр кардани шароб ё афшура бошад.

Санаи аниқ чамъоварии ҳосилро муайян кардан ғайриимкон аст – барои ин ҳар як боғбон бояд ба таҷриба худ, шароити обу ҳаво, навъ ва инчунин дараҷаи пухтани мева таъя кунад. Ҳарорати беҳтарин барои пухтани ангур 21-35 ° С ҳисобида мешавад, дар ҳоле ки ҳаво бояд офтобӣ бошад. Боришоти зиёд чамъшавии қанд ва афшура дар ангур ба таври назаррас суст мекунад. Ҳамин тавр, нокифоягии миқдори намӣ низ ба ширинӣ ва сифати мева таъсири манфӣ мерасонад.

Ду давраи пухтарасии ангурро фарқ мекунад: *Пухтарасии физикӣ ва пухтарасии техникӣ*. *Пухтарасии физикӣ* ангур вақте мерасад, ки ҳамаи хушаҳо қанднокӣ ва ранги хоси худро гиранд. *Пухтарасии техникӣ* бештар барои навъҳои барои истеҳсоли шароб истифода мегардад, вақти қатъии чамъоварии ҳосил муайян карда шудааст. Чидан дар ин давра имконият медиҳад, ки маза ва нахати шароби мувофиқро ба даст овард.

Аломатҳои асосии пухтарасии ангур:

- Ҳамаи донаҳои ангур якранг мегарданд. Навъҳои ранга ранги хоси худро мегарданд, навъҳои сафед равшани дурахшон мегарданд;
- Бештар хокистаран гардидани ранги думчаи хӯшаи ангур
- Пусти мева тунук мегардад;

- Аз рӯи тамъ мева ширин гашта, тамъи хоси навъро пайдо мекунанд
- Ранги тухми мева аз сабз ба зарди қаҳваранг мубадал мегардад;
- Донаҳо аз хуша ба осони озод мегарданд;
- Туршии ангур кам, дараҷаи қанднокӣ баланд гардида, ангур ранги ба навъ хосро гирифта, буйи махсуси навъ пайдо ва моддаҳои маъдани чамъ мегарданд.

Навъҳои хӯрокиро интихобан чамъоварӣ мекунанд, яъне хӯшаҳо ҳангоми пурра пухтанашон чамъоварӣ мешаванд. Агар имконпазир бошад, барои муайян кардани вақти дақиқи чамъоварии ҳосил, аз ареометр, ки миқдори қандро дар донаҳои мева нишон медиҳад, истифода менамоянд.

Чамъоварии ҳосил

Навъҳои гуногуни ангур давраи пухта расиданашон гуногун аст. Navъҳои пешпазак дар марҳилаи пурраи пухта расидан бояд зуд чида, фурӯхта шаванд. Navъҳои миёнапаз, метавонанд бе вайрон шудан, то сармо дар тоқ овезон монанд.

Новобаста аз ҳадафи истифодаи ангур, тавсия дода мешавад, ки мева дар рӯзҳои хушк ва офтобӣ чамъоварӣ гардад. Ин аз он сабаб аст, ки боришот ва шабнами зиёд муми меваҳоро, ки барои нигоҳдории дарозмуддати ҳосил хеле зарур аст, мешӯянд. Ба чидани мева вақте шуруъ намоед, ки маза ва буйи ангур Шуморо қаноат кунад.

Чамъоварии меваро ба қоидаҳои зер нигоҳ карда гузаронед:

- Ҳаво ҳангоми чидани мева бояд хушк бошад. Агар борон борад интизор шавед, то меваҳо пурра хушк шаванд.
- Ҳамчун олот барои буридани хушаи ангур қайҷии оддӣ ва қайҷии боғи истифода мегарданд. Хушаҳои ангурро танҳо бо қайҷи буред, то ин ки ба тоқи ангур зарар нарасонед.
- Ангурро бидуни пахш кардани мева, аз зер нигоҳ дошта, бодикқат буред, то қабати мумдори мева зарар набинад. Мум на танҳо ба меваҳо ҳолати эстетикӣ мебахшад, балки муқовимати меваҳоро барои напусидан нигоҳ медорад.
- Пас аз буридан фавран донаҳои хушк ва пӯсида аз хуша дур карда мешаванд.
- Хушаҳоро дар сабадҳои на онқадар чуқур ҷой дода, дар соя нигоҳ медоранд. Агар ангур бо мақсади нигоҳдорӣ чамъоварӣ гардад, пас бояд дар вақтҳои аз ҳама салқини рӯз чамъоварӣ гардад.



Нигоҳдории ҳосил

Барои нигоҳдорӣ навъҳои миёнапаз ва дерпази ангур интихоб карда мешаванд, чунки хӯшаи онҳо мулоим, пушташон ғафс ва дилашон зич буда, нағз нигоҳ дошта мешаванд. Давомнокӣ ва сифати нигоҳдорӣ инчунин аз нигоҳубини тоқ, нуриҳои пошидашуда ва ҳосилнокии тоқзор вобаста аст. На ҳама навъҳоро нигоҳ доштан имкон дорад, агар ба тоқзор фаровон об дода шавад, ангурро дер нигоҳдоштан ғайри имкон мегардад.

Барои дарозмуддат нигоҳ доштани ангур:

- Бояд обдиҳии тоқзор шаш ҳафта пеш аз чамъоварии мева ба итмом расад
- Сарборӣ ба бутта коҳиш дода шавад, яъне варианти ҳосили кам, вале босифатро бояд интихоб кард.

- Меъёри истифода нурихоро набояд зиёд кард. Ба мӯҳлати нигоҳдории мева истифода нуриҳои фосфордор ва калийдор таъсири мусбӣ доранд.

Агар шумо ба қоидаҳои нигоҳдорӣ риоя кунед, аз ангури тару тоза то моҳи май, лаззат бурдан мумкин аст. Беҳтар аст ангур дар тағхонаҳои торикӣ шамолас, бидуни равшанӣ нигоҳ дошта шавад. Равшанӣ боиси вайрон гардидани туршӣ ва қанднокӣ гардида, ангур тамъи хоси худро гум мекунад.

Дар амал ангурро бо усулҳои зер нигоҳ медоранд:

Ангурро барои зимистон ва баҳор низ дар хонаҳои махсус нигоҳ медоранд. Дар деҳаҳои шимолӣ водии Ҳисор, ки мардумаш ба ангурпарварӣ шуғл доранд, ангурро дар моҳи октябр, пеш аз сардихо мечинанд. Дар ҳар ҳавлии боғдорон хучрае бо номи «ангурхона» мавҷуд аст, ки дар он хӯшаҳои ангурро ба торҳои аз шифт ба поён овезон мебанданд. Пеш аз он ки ангурро ба шифти хона овезанд, аввал дар офтоб чанд соат мегузоранд, то ки думчаи тараш пажмурда шавад.



Дар баъзеҷойҳо ангурро дар меҳҳои хонаи ҳавояш на он қадар сард меовезанд ва то фасли баҳор ангурхоро дар он ҷо беосеб нигоҳ медоранд. Дар шабҳои ниҳоят сарди зимистон дар тағорае лахчаи ангиштро мегузоранд, то ки ангурхоро сармо назананд.



Аксар вақт ангурро барои нигоҳдории хубтар ба сим овезон мекунанд. Хушаро бо сим ё ресмон мустаҳкам карда, дар хонаи торикӣ хунук овезон мекунанд. Ин усул имкон медиҳад, ки ангурро дар давоми 3 то 5 моҳ тару тоза нигоҳ доред.

Барои ин, хӯшаҳо бо як қисмати ток бурида мешаванд; Як тарафи ток ба шишаи пур аз об гузошта мешавад. Зарфро дар кунҷ гузошта, хушаи ангурро бо ресмон ё сим мустаҳкам мекунанд, то онҳо озод овезон бошанд ва ба шиша нарасанд.



Тавсия дода мешавад, ки ба об ангиштсанги фаъол ё кислотаи салисил илова намуд, то бактерияҳои зараровар дар он зиёд нашаванд. Инчунин токро давра ба давра бурида, нав кардан лозим аст.

Беҳтар нигоҳдории ангур дар сардхонаҳо ва тағхонаҳо дар намнокии каме баланд, дар ҳарорати наздикии $4,5^{\circ}\text{C}$ нигоҳ дошта мешавад.



Бастабандӣ


Сифати бастабанд, ба ҳолати ангур баъди интиқол таъсири калон дорад. Борҷома барои ангур вобаста ба дурии масофаи интиқол интиҳоб мегардад.

Барои ҳамлу накли дарозмуддат меваҳо дар зарфҳои 5-6 кг бастабандӣ мешаванд.



Қуттиҳо бояд тоза ва хушк бошад, байни рахҳо барои гардиши ҳаво 1 см фосилаҳо дошта бошанд. Варианти маъмул қуттиҳои мебошанд, ки дар канорҳо пояҳо доранд. Тавассути ин тарҳ ҳангоми болои ҳам гӯзоштани қуттиҳо, байни хушӯҳои ангур ва қисмати поён қутти масофа боқӣ мемонад. Ҳангоми ба мошин бор кардани қуттиҳо, баландии қуттиҳо набояд аз 7 қатор зиёд бошад, ҳангоми истифодаи қуттиҳои сарпӯшдор, метавон то 9 қатор насб кард. Ангурро пеш аз бастабандӣ ба навъҳо ҷудо менамоянд. Хушаҳо ба қуттиҳо зич ҷой дода мешаванд, вале тавре ки якдигарро фишор надиханд.

Деворҳои поён ва паҳлӯ бояд бо қоғази махсуси печондашаванда пӯшонидани шаванд. Ангур чидашуда бо ҳамон қоғаз аз боло пӯшонидани мешавад. Ҳангоми гузоштани хушаҳо, бояд назорат кард, ки онҳо якдигарро фишор надиханд. Қуттиҳои пуркардашуда болои ҳам гузошта мешаванд. Ҳар яки онҳо бо ҳамон қоғази печондашаванда пӯшонидани мешаванд.



Барои бастабандии навъҳои пурқиматтар қуттиҳо аз дохил ба чор қисм ҷудо карда мешаванд. Ғунҷоиши онҳо 12 кило аст (аз иқтидори қуттиҳои оддии стандартӣ 2-3 кило зиёдтар). Ангурро дар ин қуттиҳо мисли қуттиҳои стандартӣ ҷойгир мекунанд.



Бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани рақобатпазирии мол дар бозор, қулайтар кардани расонидани ангур ба истеъмолкунанда аз борҷомаҳои зер истифода мегардад:



Нишонагӯзорӣ

Пас аз бастабандии ангур дар зарфҳо аломатгӯзорӣ карда мешавад. Барои ин, дар яке аз қисмҳои охири қутти бо рангҳои нобудшаванда бо истифода аз трафарет навиштаҷоти зерин возеҳ ҷой мешаванд:

- номи истеҳсолкунанда ва минтақаи истеҳсол;
- номи навъ;
- сифати ангур (стандартӣ);
- санаи бастабандӣ;
- рақами иҷрокунанда;

- номи маводи бастабандӣ (барои ангуре, ки барои нигоҳдории дарозмуддат пешбинӣ шудааст).

Ҳар як партиаи ангури фиристодашударо бояд шаҳодатномаи махсус ҳамроҳӣ кунад, ки он дорои маълумотҳои зерин бошад:

- истгоҳ ё порти содирот;
- номи истеҳсолкунанда ё фиристанда;
- истгоҳи таъинот ва номи қабулкунанда;
- номи навъ;
- тавсифи сифатии ангур;
- вазни умумӣ ва ҳолиси ҳар як партиа ва навъ;
- рақами шаҳодатномаи сифати ангур ва санаи додани он;
- рақами вагон ва билети роҳи оҳан.

Талабот барои интиқоли мева

Интиқоли ангур

Қонеъ кардани эҳтиёҷоти шабакаҳои савдо ба мева ширин интиқоли ангурро талаб мекунад. Аксари навъҳои муосир интиқолро хуб таҳаммул мекунанд, аммо, бо вучуди ин, борҳо зуд вайрон мешаванд. Хусусиятҳои интиқоли ангур мавҷуданд, ки имкон медиҳанд, ки бор бидуни вайроншавии сифат ба ҷойи лозимӣ расад.

Натиҷаи муваффақ аз ташкили дурусти чамъоварӣ, коркард ва тайёр кардани мева барои интиқол вобаста аст. Вобаста аз навъҳои ангур ва дарозии роҳи интиқол, усули бастабандӣ ва контейнер интиҳоб карда мешавад. Нуқтаи муҳим пеш аз боркунӣ ба нақлиёт хунуккунии маҳсулот мебошад. Пастшавии ҳарорат метавонад дар яхдонҳои махсус ё шабона дар ҳавои кушод гузаронида шавад. Яке аз қоидаҳои асосии нигоҳ доштани ангур ҳангоми интиқол истифодаи нақлиёти махсус мебошад. Он бояд ҳароратро дар дараҷаи 1-4 °C - ро нигоҳ дорад.

Кашондани ангур дар фаслҳои гуногуни сол сурат мегирад. Ҳангоми интиқоли ангур таъминкунандагон вобаста ба мавсим меваҳоро бастабандӣ мекунанд. Онҳо метавонанд дар қуттиҳо чубин, қуттиҳои пластикӣ, қоғазӣ ҷойгир карда шаванд ё дар ҳалтаҳои пластикӣ ва қоғазӣ бастабандӣ шаванд.

Усулҳои интиқоли ангур

Интиҳоби усули интиқоли ангур аз масофаи ҷуғрофии нуқтаҳои оғоз ва хотимагии интиқол, инчунин мӯҳлати расонидани маҳсулот ба ҷойи таъиншуда вобаста аст. Роҳҳои гуногуни дастраст кардани маҳсулот мавҷуд аст: тавассути ҳавопаймо, роҳи оҳан ё роҳи автомобилгард.

Дар роҳ мол бояд дар шароити махсус бошад, ба ҳолати он ҳарорат, намӣ, гардиши ҳаво таъсир мерасонад. Барои интиқол бо роҳи оҳан вагон - яхдонҳо лозиманд, ки дар онҳо ҳарорат ва намии устувор нигоҳ дошта шаванд. Пеш аз бор кардан ангур то ҳарорати дохили зарфи интиқолдиҳанда хунук карда мешавад. Ин раванд барои пешгирии пайдоиши шабнам дар ҳушаҳо гузаронида мешавад. Намии баланд ба рушди микроорганизмҳо, ки боиси пӯсиш мешаванд, мусоидат мекунад.

Қуттиҳо аз деворҳои зарф дар масофаи 20-25 см насб карда мешаванд. Байни қуттии боло ва шифт бояд 50 см бошад. Вагонҳои пешниҳодшуда бояд тоза, хушк ва бе бӯи бегона бошанд.

Самаранокии интиқоли ангур, ҳамчун бори зудвайроншаванда, аз интиҳоби дурусти нақлиёт вобаста аст. Навъҳои барвакти ангур ба кишварҳои дурдаст тавассути ҳавопаймо фиристода мешаванд. Қисми зиёди ангур тавассути нақлиёт интиқол дода мешавад. Ин усул якҷанд бартарӣ дорад:

- Фаровардану бор кардани иловагиро талаб намекунад;
- Дар муддати кӯтоҳ бор ба ҷойи лозими расонида мешавад;
- Истифодаи яхдон (рефрижератор) беҳатарии баланди борро таъмин мекунад;

Расонидани бор ба масофаи на зиёда аз 2000 км дар фураҳои тентдор ва фургонҳои беҳатар иҷозат дода мешавад. Нақлиёти мувофиқ барои интиқоли ангур яхдон аст. Дар мошини яхдондор ҳарорати муқарраршуда (1-4 ° C) ва намиро (85-90%) нигоҳ медорад.

Воридот ва барасмиятдарории гумрукии ангур

Барасмиятдарории гумрукии ангур

Барасмиятдарории гумрукии ангур, ки ба гурӯҳи молҳои зудвайроншаванда тааллуқ доранд, дар речаи махсус сурат мегирад. Маҳсулот тавассути идораҳои гумрук ба намояндагони ҳадамоти санитарӣ эпидемиологӣ ворид карда мешавад. Бор бояд аз назорати фитосанитарӣ гузарад, сертификат ё эълומияи мутобиқат гирад. Пас аз гирифтани ҳуҷҷатҳои номбаршуда, барасмиятдарории гумрукии мол гузаронида мешавад.

Барои ворид намудани ангур ба кишвари Руссия код ТН ВЭД:

080610 – ангури тару тоза

0806101000 – ангурҳои навъи хӯроқа

0806109000 – дигар намуди ангурҳо, тару тоза

истифода мегардад.

Меъёри бочи воридотӣ барои молҳо 5%, андоз аз арзиши иловашуда 18%, аксиз талаб карда намешавад. Бор ба гурӯҳе таалуқ дорад, ки барои он речаи афзалият вучуд дорад.

Марҳилаҳои барасмиятдарории гумрукии ангур

- Гирд овардани ҳуҷҷатҳо
- Мева бор карда мешавад ва аз сарҳад мегузарад
- Мева ба гумрук мерасад
- Назорати фитосанитарӣ
- Назорати гумрукӣ
- Пардохти бочи гумрукӣ
- Илова ба ҳуҷҷатҳои стандарӣ, содироткунанда бояд ҳуҷҷатҳои зеринро, пешниҳод намояд:
- *Сертификати фитосанитарӣ*
- Барои гирифтани имтиёзҳо дар пардохтҳои гумрукӣ - *сертификати пайдоиши А ё СТ-1* (Ҳангоми воридоти молҳо аз кишварҳои ИДМ имтиёзҳо татбиқ карда мешаванд - воридоти бидуни боч дар асоси сертификати пайдоиши молҳо СТ-1. Дар ин ҳолат танҳо ААИ пардохт карда мешавад)

Ба Шумо лозим аст, ки ба пур кардани *Сертификати фитосанитарӣ* диққати махсус диҳед. Дар банди 14 Шаҳодатномаи фитосанитарӣ бояд ишора ба қарори Шӯрои Комиссияи Иқтисодии Аврупо аз 30 ноябри соли 2016 №157 “Дар бораи тасдиқи талаботи ягонаи карантинӣ - фитосанитарӣ ба маҳсулотҳо ва объектҳо дар сарҳадҳои гумрукӣ ва қаламрави давлатҳои Иттиҳоди Иқтисодии Аврупою Осиё” бошад.

Мисол:



БИДОНЕД! Агар ин ибора дар сутуни 14 сертификати фитосанитарӣ навишта нашуда бошад, он гоҳ “Россельхознадзор” ба шумо чарима хоҳад кард, воридоти ангурро ба шумо иҷозат нахоҳад дод, ба шумо лозим меояд, ки барасмиятдарории гумрукӣ кунед. Мева дар анбори ниғаждорӣ муваққатӣ ҷойгир хоҳад шуд ва шумо хароҷоти ғайричашмдоштро барои ҷойгиронии мева дар анбори ниғаждорӣ муваққатӣ ба дӯш хоҳед гирифт.